

Ба Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-028-и
назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории
Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ
(ш. Душанбе, хиёбони Рӯдакӣ, 121)

РИЗОИЯТ

Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода дар шахси ректори Донишкада доктори илмҳои педагогӣ, профессор Маҳмадулло Раҷабзода мувофиқи банди 67-уми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯрои диссертатсионӣ, ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016, таҳти № 505 тасдиқ гадудааст розигии худро ба ҳайси муассисаи пешбар ва пешниҳоди тақриз ба диссертатсияи Холназаров Рухулло Муҳамадович таҳти унвони «Таҳлили лингвистӣ, гендерӣ ва омории антропонимҳои ноҳияи Лахш», аз рӯи ихтисоси 6D 02.05.00.-Филология (6D 02.05.02.-Забони тоҷикӣ), ки Шӯрои диссертатсионии 6D. КОА-028-и назди Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ барои дарёфти дараҷаи илмӣ доктори фалсафа (PhD)–доктор аз рӯи ихтисос ирсол намудааст, изҳор менамоем.

Ҳамзамон мувофиқи бандҳои 67-уми Низомномаи намунавӣ оид ба Шӯроҳои диссертатсионӣ ва банди 36-и Тартиб додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)-ро ба инобат гирифта, бо мақсади дар шабакаи иттилоотӣ-телекоммуникатсионии “Интернет” ҷойгир намудани иттилооте, ки барои таъмини тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ заруранд, чунин маълумотро дар бораи худ ва муассисаи пешниҳод месозем:

Номи пурраи муассиса (бе ихтисор)	Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода
Номи муассиса бо ихтисора (тибқи оиннома)	ДДЗТ ба номи С. Улуғзода
Рақами телефони тамос	Тел:(992-372) 232-50-00:(992-372) 232-50-03.
Суроғайи электронӣ (почтаи электронӣ)	E-mail: ddzt@ddzt.tj
Суроғайи сомонаи расмӣ дар шабакаи “Интернет”	www.ddzt.tj
Маълумот дар бораи роҳбари муассиса: Ном, насаб, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, вазифа	Ректор, доктори илмҳои педагогӣ, профессор, Маҳмадулло Раҷабзода
Маълумот дар бораи корманди зерсохтори муассиса: Ном, насаб, номи падар, дараҷаи илмӣ, унвони илмӣ, вазифа	Мудири кафедраи назария ва амалияи забоншиносии ДДЗТ ба номи С. Улуғзода, номзади илмҳои педагогӣ, дотсент Наврасов Абдурауф Бурҳонович.
Номгуи интишороти асосии	1. Маҳмаджанов Олимджан

кормандони муассиса (устодони кафедра) аз рӯи мавзӯи диссертатсия дар маҷаллаҳои тақризшаванда дар панҷ соли охир (аз 15 мақола зиёд пешниҳод нашавад).

- Обиджанович. Лексика произведений Абдурахмана Джамии и разговорная речь. Материалы международного научного симпозиума «Вклад Абдурахмана Джамии в мировой науки и культуры», Душанбе, сентябрь, 2014. стр. 164 – 176.
2. Махмадҷанов Олимдҷан Обиджанович. Этимология топонима «Хисар» (историко – лингвистический анализ) Материалы международного научного симпозиума «Вклад Абдурахмана Джамии в мировой науки и культуры», Душанбе, сентябрь, 2014. стр. 126 – 134.
 3. Махмадҷанов Олимдҷан Обиджанович. История и культурав топонимии. Душанбе: Хисори Шодмон. Сентябрь, 2015. 210 с.
 4. Махмадҷанов Олимдҷан Обиджанович. Ономастика Таджикистана: социально правовые аспекты. Известия АН РТ (отделение общ.наук). – Душанбе: - Дониш. – 2016. 167 – 170.
 5. Джабаров Шарофат Сафаралиевна. Выражение отношения совместности с помощью оборота «бохам» (сообща) Вестник Таджикского национального университета (научный журнал). Серия «Филология». – Душанбе, 2013, стр. 75 – 79.
 6. Джабаров Шарофат Сафаралиевна. Некоторые высказывания о наречиях совместности. Вестник Таджикский государственный институт языков имени Сотима Улугзаде (научный журнал). – Душанбе 2016, стр. 227 – 233.
 7. Насруллоев Муҳаммад Нуруллоевич. Баъзе калимаҳои иқтибосии арабии ҷамъ дар осори мансури Убайди Зоконӣ. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон// №4/9 (185).-Душанбе:

	<p>Сино, 2015.- С.128-134.</p> <p>8. Насруллоев Муҳаммад Нуруллоевич. Баъзе мураккабот ва таркибҳои арабӣ дар осори мансури Убайди Зоконӣ. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон// №4/1 (195).-Душанбе: Сино,2016.- С.104-107.</p> <p>9. Насруллоев Муҳаммад Нуруллоевич. Мавқеи аломатҳои китобат дар нигориши ҳуҷҷат. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон// №4/7. –Душанбе, 2017.- С. 131-134</p>
--	---

Ректори Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С.Улуғзода, доктори илмҳои педагогӣ, профессор



М.Рачабзода

Имзои профессор М. Рачабзодаро тасдиқ мекунам
Сардори шуъбаи кадрҳои Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи С. Улуғзода
Нишонӣ: 734025, Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯчаи Муҳаммадиев, 16/7
Тел: 232-50-29
E-mail: sh.najmuddinov@ddzt.tj




Ш. Начмуддинов